



КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ФАРМОИШ

аз « 29 » январӣ соли 2018

№ 7

ш. Душанбе

Дар бораи таъсиси шӯрои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос доир ба ихтисосҳои 6D010900 – Математика, 6D011000 – Физика, 6D011100 – Информатика дар назди Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Н. Хусрав

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника», Низомномаи Муассисаи давлатии «Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ»,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Дар назди Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Н. Хусрав шӯрои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос доир ба ихтисосҳои 6D010900 – Математика, 6D011000 – Физика, 6D011100 – Информатика дар ҳайати пешниҳодшуда тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА – 035 ва муҳлати фаъолият 2 (ду) сол муқаррар карда шавад.
3. Мутобиқи банди 163, боби 10 «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ» ба шӯрои диссертатсионии мазкур қабул ва ҳимояи диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм аз ихтисосҳои 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (методикаи таълими физика), 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (методикаи таълими информатика), 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (методикаи таълими математика) иҷозат дода шавад.
4. Матни фармоиши мазкур дар муҳлати 10 рӯз (аз рӯзи ба имзо расидан) дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир карда шавад.
5. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба уҳдаи шӯбаи аттестатсионии илмҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ гузошта шавад.

Асос: қарори Раёсати КОА аз 25 январӣ соли 2018, №1/1

Раис

А. Розикзода.

Замима
ба фармоиши раиси Комиссияи
олии аттестатсионии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз “29” январӣ 2018 № 7

Ҳайати

шӯрои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисос доир ба ихтисосҳои 6D010900 – Математика, 6D011000 – Физика, 6D011100 – Информатика дар, дар заминаи Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Н. Хусрав

1. Шарифов
Ҷумъа раиси Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ, 13.00.01- Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва маориф (математика) илмҳои педагогӣ
2. Нугмонов
Мансур муовини раиси Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълим ва тарбия (математика) илмҳои педагогӣ
3. Рачабов
Баҳрулло
Файзалиевич котиби илмии Шӯро, номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва маориф (информатика) илмҳои педагогӣ
4. Исломов
Озод
Азимович аъзои Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ 13.00.02 – Назария ва методикаи таълим ва тарбия (илмҳои графикӣ)
5. Комилӣ
Абдулхай
Шарифзода аъзои Шӯро, доктори илмҳои физикаю математика аз рӯи ихтисоси 07.00.10 - Таърихи илм ва техника (илмҳои физикаю математика)
6. Мачидов
Ҳамид аъзои Шӯро, доктори илмҳои техникӣ 01.04.14 Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо
7. Мирзоев
Абдулазиз
Рачабович аъзои доктори илмҳои педагогӣ, аз ихтисоси 13.00.01- Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (информатика)
8. Назаров
Аҳтам
Пулатович аъзои номзади илмҳои педагогӣ, аз ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълим ва тарбия (информатика)
9. Ойматова
Ҳочармо
Холмуродовна аъзои Шӯро, номзади илмҳои педагогӣ, 13.00.02- Назария ва методикаи таълим ва тарбия(физика) илмҳои педагогӣ

10. Сатторов
Абдурасул
Эшбекович аъзои Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ, 13.00.02-
Назария ва методикаи таълим ва тарбия
(математика) илмҳои педагогӣ
11. Таваров
Саидмурод
Кабутович аъзои Шӯро, номзади илмҳои педагогӣ, 13.00.02-
Назария ва методикаи таълим ва тарбия (физика)
илмҳои педагогӣ
12. Умаров
Умар
Сулаймонович аъзои Шӯро, номзадии илмҳои педагогӣ 13.00.02 –
Назария ва методикаи таълими (физика) илмҳои
педагогӣ
13. Холназаров
Санг аъзои Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ
13.00.02 – Назария ва методикаи таълими физика
(илмҳои педагогӣ)
14. Шодиев
Маҳмад
Султонович аъзои Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ аз рӯи
ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълим
ва тарбия (математика) илмҳои педагогӣ
15. Шерматов
Дусназар аъзои Шӯро, доктори илмҳои физикаю
математика, 01.04.07 – Физикаи ҳолати конденсӣ